

**БА ТАВАЧЧУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 16.12.2016 № 172**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмунӣ хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
3012/1-1038	Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявии Вазорати тандурусӣ ва ҳфзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Маводҳо барои истеҳсоли ҷойи гиёҳҳои шифобахш	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3013/2-768	Бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии н. Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Кондитсионерҳо (36куб, 48 куб)	Адад	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3014/2-769	Гимназияи ба номи Низомӣ н. И.Сомонӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Мебел, болои (анд. 1,2x0,50x0,74м) ва принтер	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3015/2-770	Мақтаби таҳсилоти миёнаи умумии № 61 н. И.Сомонӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Мизукурсии талабагӣ барои синфҳои ибтидоӣ  Мизукурсии талабагӣ барои синфҳои болоӣ	Маҷмӯъ	17  30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Ниҳоли дарахтон, гулҳо, тубаки гулшинонӣ, нуриҳои минералӣ, органикӣ ва тухми гулҳо	Номгӯӣ	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

**„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳракардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.